



МАВЗУҶОИ АСОСӢ:

- Ислоҳот дар самти беҳтар намудани фазои соҳибкорию сармоягузорӣ дар бахшҳои саноат ва рушди истеҳсолоти миллӣ
- Ислоҳот вобаста ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ дар бахши суғурта
- Омодагӣ ба Мулоқоти Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бо соҳибкоруни сармоягузoron ва Форуми иқтисодӣ ва сармоягузории Душанбе-2014
- Ҷаласаи дуюми Кумитаи тадорукот оид ба ташкил ва гузаронидани Мулоқоти Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бо соҳибкоруни сармоягузoron ва Форуми иқтисодӣ ва сармоягузории Душанбе-2014
- Мулоқотҳо бо соҳибкоруни манотиқи гуногуни кишвар
- Мулоқоти бисёрҷониба бо намоёндагони Евроконвеншн (Euro Convention Global) ва Бонки Аврупоии Таҷдид ва Рушд
- Тақвияти ҳамкориҳо бо шарикон

ИСЛОҶОТ ДАР САМТИ БЕҲТАР НАМУДАНИ ФАЗОИ СОҶИБКОРИЮ САРМОЯГУЗОРӢ ДАР БАХШҶОИ САНОАТ ВА РУШДИ ИСТЕҶСОЛОТИ МИЛЛӢ

Санаи 1-уми августи соли ҷорӣ дар Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати иҷрои супориши протоколи чаласаи 13-уми Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ чаласаи якуми гуруҳи кории байниидоравӣ оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ дар бахшҳои саноат, дастгирии молистеҳсолкунандагони ватанӣ ва рушди истеҳсолоти миллӣ баргузор гардид.



Ҷаласаро муовини вазири саноат ва технологияҳои нав Рузиев М. ифтидох намуда аъзои гуруҳи корӣ байниидоравиро бо ҳамдигар шинос намуд. Вобаста ба мақсад ва ҳадафҳои таъсиси гуруҳи корӣ бошад қайд кард, ки рушди саноати ватанӣ ислоҳоти ҷиддиро тақозо мекунад ва бинобар ин аъзои гуруҳи корӣ вазифаҳои дар пешистодаи худро бояд бо сарбаландӣ иҷро намоянд.

Дар тақвияти суҳанҳои муовини вазир Абдучаборов Н. – Роҳбари Котиботи Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ баромад намуда зикр кард, ки мавзӯи мазкур аз тарафи бахши хусусӣ ба Шӯрои машваратӣ пешниҳод карда шудааст. Дар ин робита тибқи супориши протоколи ҷаласаи 13-уми Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ ба Вазорати саноат супориш дода шудааст, ки якҷо бо вазоратҳои кишоварзӣ, рушди иқтисод ва савдо, Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ, Саридораи геология ва дигар вазорату идораҳо, бахши хусусӣ ва бо ҷалби шарикони рушд гуруҳи корӣ таъсис дода, оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ дар бахшҳои саноат, дастгирии молистеҳсолкунандагони ватанӣ ва рушди истеҳсолоти милли таҳлили ҳамачониба гузаронанд ва натиҷаҳои онро бо тавсияҳои мушаххас ба ҷаласаҳои ояндаи Шӯро пешниҳод намояд.

Аз ин рӯ, зарур аст, ки гуруҳи корӣ тамоми паҳлуҳо ва мушкилоти рушди саноати ватаниро омӯхта, ҳисобот ва тавсияҳои мушаххас ҷиҳати бартараф намудани онҳо ба Шӯрои машваратӣ пешниҳод намояд. Дар заминаи тавсияҳои пешниҳодшаванда нақшаи чорабиниҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ дар бахшҳои саноат, дастгирии молистеҳсолкунандагони ватанӣ ва рушди истеҳсолоти милли таҳия ва қабул карда мешавад.

Дар ҷаласа аъзои гуруҳи корӣ баромад намуда, роҷеъ ба иҷрои ҳадафҳои дар назди гуруҳи корӣ истода фикру андешаҳои худро иброз доштанд.



ИСЛОҲОТ ВОБАСТА БА БЕҲТАР НАМУДАНИ ФАЗОИ САРМОЯГУЗОРӢ ДАР БАХШИ СУҒУРТА

Дар самти ислоҳот оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ дар бахши суғурта тибқи банди якуми Протоколи ҷаласаи 13-уми Шӯрои машваратӣ аз 30 майи соли 2014 дар назди Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳисоби намояндагони вазорату идораҳо, бахши хусусӣ ва бо ҷалби шарикони рушд гуруҳи корӣ таъсис ёфта, чиҳати таҳияи лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти суғуртавӣ» дар таҳрири нав бомуваффақият фаъолият намуда истодааст. То имрӯз гуруҳи корӣ мунтазам ҷаласаҳои худро доир намуда, лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти суғуртавӣ» дар таҳрири навро бо назардошти фикру пешниҳодҳои намояндагони вазорату идораҳо, бахши хусусӣ, аз ҷумла ширкатҳои ватании суғуртавӣ ва Ассоциатсияи банкҳои Тоҷикистон, инчунин мутахассисони Бонки Ҷаҳонӣ таҳия намуда истодааст. Бояд қайд кард, ки лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти суғуртавӣ» дар таҳрири нав рӯзҳои наздик омода шуда, барои мувофиқа ба вазорату идораҳо ирсол карда мешавад.

ОМОДАГӢ БА МУЛОҚОТИ ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН БО СОҲИБКОРОНУ САРМОЯГУЗОРОН ВА ФОРУМИ ИҚТИСОДӢ ВА САРМОЯГУЗОРИИ ДУШАНБЕ - 2014

Бо мақсади дар сатҳи баланд ташкил ва баргузор намудани Мулоқоти Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бо соҳибкорон ва сармоягузорон, инчунин Форуми иқтисодӣ ва сармоягузории Душанбе 2014, ки рӯзҳои 14-15 октябри соли 2014 ба нақша гирифта шудааст, Кумитаи тадорук таъсис дода шуда, ҳайати он аз ҷониби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тасдиқ гардид.

Рӯзи 02 августи соли 2014 дар бинои Ҳукумати ҷумҳурӣ ҷаласаи нахустини Кумитаи тадорукот оид ба ташкил ва гузаронидани Мулоқоти Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бо соҳибкорону сармоягузорон ва инчунин Форуми иқтисодӣ ва сармоягузории Душанбе 2014 таҳти роҳбарии Муовини якуми Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раиси Кумитаи тадорукот муҳтарам Давлаталӣ Саид бо иштироки Раиси Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва



идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ёрдамчии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои иқтисодӣ, Вазири рушди иқтисод ва савдо, Вазири молия, Вазири саноат ва технологияҳои нав, Вазири кишоварзӣ, Вазири меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳоли, Раиси Кумитаи телевизион ва радио, Раиси Бонки миллӣ, Муовини Вазири корҳои хориҷӣ, муовини Сардори Хадамоти алоқа, Раиси палатаи савдо ва саноат, Сардорони як қатор Раёсатҳои Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Муовини Раиси Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Роҳбари Котиботи Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ баргузор гардид.

Тибқи рӯзномаи ҷаласаи нахустини Кумитаи тадорукот ду масъала дида баромада шуд, аз ҷумла:

1. Шиносоии ҳаёти Кумитаи тадорукот.

2. Баррасӣ ва тасдиқи Консепсия ва Нақшаи чорабиниҳои Мулоқоти Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бо соҳибкорону сармоягузoron ва Форуми иқтисодӣ ва сармоягузории Душанбе 2014.

Ҷаласаи нахустини Кумитаи тадорукотро Муовини якуми Сарвазирӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раиси Кумитаи тадорукот, мухтарам Давлаталӣ Саид ифтихо намуда, ҳозиринро бо ҳаёти Кумитаи тадорукот ошно намуд ва иброз дошт, ки 14-15 октябри соли ҷорӣ бо супориши Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раиси Шӯрои машваратӣ дар ҷаласаи 13-уми Шӯрои машваратӣ аз 30 майи соли ҷорӣ Мулоқоти Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бо соҳибкорону сармоягузoron, Форуми иқтисодӣ ва сармоягузории Душанбе – 2014 ва як қатор чорабиниҳои дигар доир мегарданд.

Вобаста ба масъалаи дуҷуми рӯзномаи ҷаласа Раиси Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ, мухтарам Қодири Қосим баромад карда, ба иштирокчиёни ҷаласаи Кумитаи тадорукот Консепсияи Мулоқоти Президенти мамлакат бо соҳибкорону сармоягузoron ва Форуми иқтисодӣ ва сармоягузории Душанбе 2014 – ро муаррифӣ намуд.

Дар ҷаласа баррасии ҳамаҷонибаи лоиҳаи Нақшаи чорабиниҳо оид ба ташкил ва гузаронидани Мулоқоти Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бо соҳибкорону сармоягузoron ва Форуми иқтисодӣ ва сармоягузории Душанбе – 2014 сурат гирифта, Нақшаи чорабиниҳо бо назардошти фикру андешаҳои иштирокчиён тасдиқ гардид.



Дар натиҷаи баррасии масъалаҳои рӯзномаи ҷаласа қарорҳои дахлдор қабул карда шуданд.

**ҶАЛАСАИ ДУЮМИ КУМИТАИ ТАДОРУКОТ ОИД БА ТАШКИЛ ВА
ГУЗАРОНИДАНИ МУЛОҚОТИ ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ
ТОҶИКИСТОН БО СОҶИБКОРОНУ САРМОЯГУЗОРОН ВА ФОРУМИ
ИҚТИСОДӢ ВА САРМОЯГУЗОРИИ ДУШАНБЕ-2014**

Рӯзи 22 сентябри соли ҷорӣ дар бинои Ҳукумати ҷумҳурӣ таҳти Муовини якуми Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раиси Кумитаи тадорукот, муҳтарам Давлаталӣ Саид ҷаласаи дуюми Кумитаи тадорукот баргузор гардид.

Дар кори ҷаласаи мазкур аъзои Кумитаи тадорукот иштирок намуданд.

Тибқи Рӯзномаи ҷаласаи навбатии Кумитаи тадорукот масъалаҳои мазкур мавриди баррасӣ қарор гирифтанд:

1. Маълумот оид ба корҳои анҷомдодашуда.
2. Муаррифии Барномаи Мулоқот ва Форум.
3. Муайян намудани модераторҳо ва маърузачиён аз ҷониби Ҳукумати ҷумҳурӣ дар Форум.
4. Баррасии харҷномаи ташкил ва гузаронидани Мулоқот ва Форум.
5. Баррасӣ намудани масъалаҳои Форуми сармоягузорию Созмони Ҷамқорӣ Исломӣ.

Ҷаласаи Кумитаи тадорукотро Муовини якуми Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раиси Кумитаи тадорукот, муҳтарам Давлаталӣ Саид ифтидох намуда, ҳозиринро бо рӯзномаи ҷаласа шинос намуд.

Сипас, Муовини Раиси Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон-муҳтарамани Нигина Анварӣ оид ба корҳои анҷомдодашуда тибқи Нақшаи чорабиниҳои қабулнамудаи Ҳукумати ҷумҳурӣ гузориш дод. Қайд гардид, ки вобаста ба ташкил ва гузаронидани Мулоқоти Президенти ҷумҳурӣ бо соҳибкорону сармоягузорон ва Форуми иқтисодӣ ва сармоягузорию Душанбе-2014 корҳои муайяне анҷом дода шудаанд.

Инчунин вобаста ба масъалаҳои баррасишуда ба вазорату идораҳои дахлдор ва масъулин як қатор супоришҳо дода шуд, аз ҷумла Вазорати рушди иқтисод ва савдо, Вазорати корҳои хориҷӣ, Кумитаи давлатии сармоягузорӣ



ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷихати дар сатҳи баланд ташкил ва гузаронидани Форуми нахустини сармоягузории Созмони Ҷамқории Исломӣ тадбирҳои зарурӣ андешида, маводҳои заруриро омода ва пешниҳод намоянд. Дар натиҷаи ҷаласаи мазкур Барномаи Мулоқот қабул гардида, модераторҳо, маърузачиён ва харҷномаи ташкил ва гузаронидани Мулоқот ва Форум муайян гардиданд.

МУЛОҚОТҲО БО СОҶИБКОРОНИ МАНОТИҚИ ГУНОГУНИ КИШВАР

Тавре, ки пештар маълумот дода будем, бо дастури Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҷаноби Олӣ, мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар таърихи 14-15 октябри соли ҷорӣ мулоқоти Президенти мамлакат бо соҳибкоруни сармоягузoron ва Форуми иқтисодию сармоягузории Душанбе – 2014 таҳти унвони «Соҳибкорӣ- муҳарриқи иқтисодиёт» баргузор мегардад.

Дар доираи ҷорабиниҳои мазкур тибқи нақшаи ҷорабиниҳои тасдиқгардидаи Ҳукумати ҷумҳурӣ мулоқоти роҳбарону вазорату идораҳо, бонкҳои давлатию тижоратӣ, аз ҷумла роҳбарияти Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Котиботи Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ бо соҳибкоруни ва сармоягузoronи ватанӣ доир гардиданд.

Аз ҷумла, ҷунин мулоқотҳо рӯзҳои 16 сентябри соли 2014 дар шаҳри Қурғонтеппаи вилояти Хатлон, 17 сентябр дар ноҳияи Рӯдакӣ, 18 сентябр дар шаҳри Хучанди вилояти Суғд, 19 сентябр дар ноҳияи Ҳисор бо фарогирии соҳибкоруни шаҳрҳои Ҳисор, рӯзи 26 сентябри соли ҷорӣ дар ноҳияҳои водии Рашт (Рашт, Нуробод, Тоҷикобод, Тавилдара, Ҷиргатол) ба нақша гирифта шудааст.

Дар рафти мулоқотҳои мазкур баҳсу мунозираҳо, тренинҳо бо соҳибкоруни, баррасии мушкилоти ҷойдошта сурат гирифта, инчунин фикру пешниҳодоти соҳибкоруни манотиқи гуногуни кишвар вобаста ба беҳтар намудани вазъи фаъолияти соҳибкорӣ дар мамлакат шунида шунида шуданд.

Дар минтақаҳо Роҳбарони вазорату идораҳо ба саволҳо ва дархостҳои соҳибкоруни ҷавобҳои мушаххас доданд.



Пешниҳодоти соҳибкорону сармоягузoron ҷамъбаст карда шуда, ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда шуд.

МУЛОҚОТИ БИСЁРҶОНИБА БО НАМОЯНДАГОНИ ЕВРОКОНВЕНШН (EUROCONVENTION) ВА БОНКИ АВРУПОИИ ТАҶДИД ВА РУШД

17 сентябри соли 2014 дар дафтари кории Кумитаи давлатии сармоягузори ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон миёни намояндагони Кумитаи давлатии сармоягузори ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Котиботи Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузори ва намояндагони ЕвроКонвеншн (Euroconvention), Бонки Аврупоии Таҷдид ва Рушд ва намояндагони як қатор созмонҳои байналмилалӣ мулоқоти бисёрҷониба баргузор гардид.

Дар ҷараёни вохӯри як қатор масоил, аз ҷумла баррасии лоиҳаи рӯзномаи Мулоқоти Президенти мамлакат бо соҳибкорону сармоягузoron ва Форуми иқтисодӣ ва сармоягузории Душанбе-2014, таҷдиди назар намудани рӯйхати иштироккунандагоне, ки тавассути Евроконвеншн номнавис шудаанд, масъалаи интихоби маърузачиён ва модераторҳо баррасӣ карда шуданд.

Ба иштирокчиён лоиҳаи рӯзномаи Мулоқоти Президенти мамлакат бо соҳибкорону сармоягузoron ва Форуми иқтисодӣ ва сармоягузории Душанбе-2014 сомонаи интернетии Форум муаррифӣ карда шуд, ки он аз ҷониби онҳо хуб арзёбӣ гардид, аини замон аз ҷониби Евроконвеншн тақрибан 100 нафар иштирокчиён барои ширкат дар Форум номнавис шудаанд.

Дар хотимаи мулоқот ҷонибҳо ба мувофиқа расиданд, ки ҳамкориҳои самаранокро дар ин самт идома хоҳанд дод.

Эзоҳ: Евроконвеншн ташкилоти байналхалқие мебошад, ки барои баргузории ҷорабиниҳои байналхалқии иқтисодӣ, аз ҷумла конгрессҳо, форумҳо ва ғайра махсус гардонида шудааст ва дар як қатор кишварҳои дунё дафтари корӣ дорад.



ТАҚВИЯТИ ҲАМКОРИҶО БО ШАРИКОНИ КОТИБОТ

Рӯзи 07 августи соли 2014 миёни Роҳбари Котиботи Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ Н. Абдучаборов ва намояндагони лоиҳаҳои Барномаи рушди СММ мулоқот баргузор гардид.

Дар мулоқоти мазкур масъалаҳои баргузориҳои чорабиниҳои Мулоқоти Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бо соҳибкорону сармоягузoron ва баргузориҳои Форуми иқтисодӣ ва сармоягузориҳои Душанбе 2014 ва мусоидати Барномаи рушди Созмони Милали Муттаҳид дар Тоҷикистон чиҳати дар сатҳи баланд гузаронидани чорабиниҳои мазкур мавриди баррасӣ қарор гирифт.

Аз ҷониби Роҳбари Котибот ба намояндагони БРСММ дар Тоҷикистон маълумот дода шуд, ки чиҳати дар сатҳи баланд баргузор намудани чорабиниҳои мазкур аллақай як қатор корҳо анҷом дода шудаанд, аз ҷумла: лоиҳаи Нақшаи чорабиниҳо оид ба гузаронидани мулоқоти Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бо соҳибкорон ва сармоягузoron, лоиҳаи Консепсияи гузаронидани мулоқоти Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бо соҳибкорон ва сармоягузoron ва Форуми иқтисодӣ ва сармоягузориҳои Душанбе - 2014 таҳия гардидаст, маводҳои тарғиботию ташвиқотӣ вобаста ба чорабиниҳои зикргардида таҳия карда шуда, тавассути васоити ахбори омма ба намоиш гузошта шудаанд, инчунин бо мақсади дар сатҳи баланд доир намудани чорабиниҳои мазкур аз ҷониби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳайати Кумитаи тадорукот тасдиқ карда шудааст.

Намояндагони Барномаи рушди СММ дар Тоҷикистон аз фаъолияти Котиботи Шӯрои машваратӣ дар ин самт изҳори қаноатмандӣ намуда, зикр карданд, ки Барномаи рушди Созмони Милали Муттаҳид дар Тоҷикистон омода аст, ки барои дар сатҳи баланд баргузор намудани чорабиниҳои мазкур ҳамачониба мусоидат намояд.

Ҷонибҳо ба мувофиқа омаданд, ки ҳамкорихоро дар ин самт идома хоҳанд дод.

Рӯзи 07 августи соли 2014 дар дафтари Котиботи Шӯрои машваратӣ мулоқоти Роҳбари Котиботи Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ бо ҳайати Лоиҳаи ташаббуси шаффофият дар баҳши саноати истихроҷи Бонки Ҷаҳонӣ



чаноби Давид Лендри - мушовири лоиҳа, Мавлуда Мавлоназарова ва Набишер Ҷураев – мушовирони Намояндагии Бонки Ҷаҳонӣ дар Тоҷикистон баргузор гардид.

Дар ҷараёни мулоқоти мазкур ҷонибҳо як қатор масоили вобаста ба ислоҳоти татбиқшуда дар доираи фаъолияти Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ, аз ҷумла беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ дар бахшҳои сайёҳӣ, суғурта, шомилшавии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Конвенсияи Гаага, ташкили рейтинги кредитии соҳибхитиёрии мамлакат, фаъолияти гуруҳи корӣ оид ба ташкили бозори тақрорӣ қоғазҳои қиматнок ва биржаи фондӣ, фаъолияти гуруҳи корӣ беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ дар бахшҳои саноат, дастгирии молистеҳсолкунандагони ватанӣ ва рушди истеҳсолоти миллӣ мавриди баррасии ҷонибҳо қарор гирифтанд.

Иттилоъ дода шуд, ки дар назди Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон гуруҳи кории байниидоравӣ оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ дар бахшҳои саноат, дастгирии молистеҳсолкунандагони ватанӣ ва рушди истеҳсолоти миллӣ таъсис дода шуда, ҷаласаи нахустини он рӯзи 01-уми августи соли 2014 таҳти роҳбарии муовини вазири саноат ва технологияҳои нав Рузиев М. баргузор гардид.

Дар охири мулоқот ҷонибҳо иброз намуданд, ки ҳамкориҳои дучонибаро аз ҷумла дар доираи фаъолияти ташкилоти мазкур идома хоҳанд дод.

Рӯзи 08 августи соли 2014 миёни Шухрат Мақсудзода – Сардори Раёсати банақшагирии стратегӣ ва ислоҳоти Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ричард Ҷонс – Намояндаи доимии Бонки Аврупоии Таҷдид ва Рушд дар Тоҷикистон, Нигина Абдуллоева – Муовини Раиси Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Нуъмон Абдуҷаборов – Роҳбари Котиботи Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ мулоқот баргузор гардид.

Дар вохурӣ ҷонибҳо масоили баргузорию Мулоқоти Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бо соҳибкорон ва сармоягузoron, Форуми иқтисодӣ ва сармоягузорию Душанбе – 2014 ва дастгирии Бонки Аврупоии Таҷдид ва Рушд дар Тоҷикистон ҷиҳати дар самти баланд гузаронидани Форуми иқтисодӣ ва



сармоягузори Душанбе 2014 мавриди баррасӣ ва муҳокима қарор гирифтанд.

Намояндаи доимии Бонки Аврупоии Таҷдид ва Рушд дар Тоҷикистон иброз дошт, ки гузаронидани Мулоқоти Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бо соҳибкорону сармоягузoron ва Форуми иқтисодӣ ва сармоягузори Душанбе 2014 чорабиниҳои ниҳоят муҳим мебошанд, ки ба рушди соҳибкорӣ, беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ ва ҷалби бештари сармоягузориҳо равона карда шудааст.

Аз ин рӯ, Бонк гузаронидани чорабиниҳои мазкурро дар бахшҳои гуногун ҳаматарафа дастгирӣ хоҳад кард.

Рӯзи 26 сентябри соли ҷорӣ дар дафтари Котиботи Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон миёни Роҳбари Котиботи Шӯрои машваратӣ - Н. Абдучаборов ва Котиби Генералии Конфронсии Гаага оид ба Қонуни хусусии байналмилалӣ - ҷаноби Кристоф Бернаскони, Ситора Султонова – корманди Копоратсияи Байналмилалӣ Молиявӣ мулоқот баргузор гардид.

Дар рафти мулоқоти мазкур масъалаи раванди шомилшавии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Конвенсияи Гаага (Апостил) оид ба бекор намудани легализатсияи ҳуҷҷатҳои расмӣ хориҷӣ мавриди баррасӣ қарор гирифт.

Маълумот дода шуд, ки мавзӯи мазкур дар рафти ҷаласаи 11-уми Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ баррасӣ шуда, дар рафти ҷаласаи 13-уми Шӯрои машваратӣ аз 30 майи соли ҷорӣ нисбати натиҷаҳои раванди шомилшавии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Конвенсияи Гаага ё худ Апостил оид ба бекор намудани легализатсияи ҳуҷҷатҳои расмӣ хориҷӣ гузориш пешниҳод гардид. Тибқи супориши протоколии ҷаласаи 13-уми Шӯро раванди мазкур то охири соли ҷорӣ бояд анҷом ёбад.

Қорҳои анҷомдодашуда вобаста ба эътироф намудани шомилшавии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Конвенсияи Гаага ё худ Апостил оид ба бекор намудани легализатсияи ҳуҷҷатҳои расмӣ хориҷӣ аз ҷониби Котиби Генералии Конфронси Гаага баланд арзёбӣ гардид.

Ҷонибҳо ба мувофиқа расиданд, ки ҳамкориҳои дучонибаро дар ин самт идома хоҳанд дод.



Бо эҳтиром,

*Кормандони Котиботи ШҶҶрои машваратии назди
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид
ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ*

*Нумон Абдуҷаборов - Роҳбари Котибот
Дилиод Одинаев - мушовири иқтисодӣ
Манучехра Мадҷонова - мушовири иқтисодӣ
Сафарбӣ Файзова - ёвари маъмури*